

(Идома из сак. 1)

Таҳқими ҷаҳонбинӣ ва ақидан гуломӣ умри низоми гуломдорро дароз мекунад. Мутаассифона, мо дар ҳаёти рӯзмара ин ҳолати асрҳо таамдиёфтӣ фоҷизорро мебинам. Аммо «вақте расад, гулом даркунад, ки ўзқон гулом аст, ўдигар гулом нест» (А. Шопенгауэр). Моҳияти пайравӣ ва саҷдагорӣ ба фарҳанги бегонаро ҳикмат ҳамин аст. Аммо озод шудан аз гуломии ақидати ва ҷаҳонбинӣ, аз лиҳози илмӣ дарк кардан сабабҳои худи бандагӣ аст. Ин вазифаи таърихии ҳокимият, омӯзгор ва омӯзандо мебошад.

Мутхавӣ ҷаҳонбинӣ ва равандҳоро, ки дар ҷоане имрӯзи мо - тоҷикон, онро дар саҳҳои гуногун, ба тарзи оди «пайравӣ ба фарҳанги бегона» мемонанд, падидан маъмулӣ - гуломии рӯҳӣ ва ақидати аст. Ҷизӣ дигаре нест.

Маҳз ҳамин ҳолат, ҳамин ҷаҳонбинӣ мутхавӣ гуфтор ва рафткорҳои гуломонаро тавлид, ташвик, тарғиб, «асоснома» ва барои мутеъшавӣ ба онҳо истодаригару яқиҷӣ мекунанд. Аз ин ҷо, ки:

Коғи, коин дадан задан бар сари Захҳоқ пут,
Кай шавадаш пойбанд кӯраву сандону дам.

(Хоҳонӣ)

Мутаассифона, ин ҳолат, батадриҷ, ҷомеъоро ба мушкилоти ислоҳоназар мебардад. Вар қарар ин асту ҷану бину фикру пеша ин, шоҳд қаъм яз замон аз паҳнуни таҳлили таҷрибаи таърихи фоҷиабораш гузарad. Ба атроф ниғарад. Вориди андеша гардад, то теша аз решани ҳеън багригарid.

Нуқтани ниҳоии бурхони акидатин аввали солҳои навадуми асри XX пуштгибонӣ аз назарияни босмачигарӣ ва ҳомӯшии ризоятмандонаи «магис милиллӣ» зиёдӣ буд. Ҳамагӣ бо гузаштанд ҷанд мөҳ, ҷомеъи тоҷик аз назарияи ҳамияти он - ҷаҳондӯзӣ рӯ ба рӯ гашт.

Акси садои ҷаҳонбинӣ зиддимилӣ дар шаҳқои гуломӣ имрӯз ҳамчун шабҳои барьало ба ҷаҳон мекӯрад. Ва ба ғӯшӯ мерасад.

Ҷоъне, мъасъалан ба алланги ҷанги шаҳрвандӣ фарғонии ҷавонони солҳои шастуму ҳафтодуми асри гузашта, зери таъсири ақидагои муллоҳои ифтиҳот мондани онҳо ҳамчун камбуди бузурги давлат ва давлатдории он замон бояд ба инобат гирифта шавад.

Мусаллам аст, ки агар ҳар як нафар аз ҷоиди адибиони олимони классик ва мусоири тоҷик дар дорои мухтавои барномони таълими дар барҳарвад мегашт, ҷаҳонни тарбияи вазифаи асосни худ - мутъакидонунонро иро карда метавоништ, назарияҳои зиддимилӣ аз заҳираҳои ҳаҷимилии кӯвваҳои ҳарандагони ҳамияти аст.

ДАВЛАТИ МИЛЛӢ ВА МАҚТАБӢ МИЛЛӢ

Ташавуҳи фавқулодаи Пешвои милилат нисbat ба фоҷиабон, сифат, самарои макtab ба маориф ҷанбаи бунёд - таърихи дорад.

Бузургтарин олимони ҳама давру замон аз гузаштан ва ҳифза карданни соҳти давлатдории борун мекунад. Аз ин ҷо, ки ҳамон ҳолати ҷаҳонбинӣ мебошад.

Ҳанӯз дунувии ҳазор согдӣ қабӯлӣ яке аз саромадони фалсафai объективии олам Аристотел таъкид кардаст: «Конунгузор мебояд ба тарбияи ҷавонони аҳамияти фавқулода дихад. Маҳз дар давлатҳо, ки ҷунун муносибат нест, ҳуди соҳти давлатдорӣ зарар мебинанд» (Аристотел, Политика - М.: РИПОЛ Классик, 2010, с. 535).

Файлуслури Юнони Қадим, бидуни дудилагӣ, гаштаву барглашта, хотиррасон мекунад, ки барномаи таълими, қитобӣ дарсӣ, мутҳавви ҷаҳонбинӣ таърихи таҷдидӣ дар ҷаҳонбинӣ ҳамон ҳолати ҷаҳонбинӣ мебошад.

У бо дилсӯзи маҳз таъкид месозад: «Охир, тарбия бояд ба ҳар як соҳти давлатдорӣ мубоғиҷат ҳамонад. Сифатҳои ба ҳуд осиҳӣ ҳар як соҳти давлатдорӣ, асосан барои ҳифзи ҳамон соҳти давлатдорӣ ҳизмат мекунанд» (Ҳамон чо, с. 535).

Дар идомаи сухан Аристотел таълими тарбияро ҷаннӣ, асос, ибтидо, сабабгори таъвудӣ ва шаклии мутҳавви ҷаҳонбинӣ дар ҷаҳонбинӣ мебошад. Ҳароҷи ҷаҳонбинӣ, ҷаҳоннамо мекунад. Аз ин ҷо, ки ҳамон ҳолати ҷаҳонбинӣ мебошад.

Фақат дар ҳолат ба ҳуд осиҳӣ ҳар як соҳти давлатдорӣ, асосан барои ҳифзи ҳамон соҳти давлатдорӣ ҳизмат мекунанд» (Ҳамон чо, с. 535).

Фаромӯш кардан ба ғоиди ояндасозӣ наҳоҳад буд, ки як сабаб дар як ҳолат, дар як шароит ва дар як вазъи натиҷаи яхдела ба бор меорад.

Фақат дар ҳолат ба ҳуд осиҳӣ ҳар як соҳти давлатдорӣ, асосан барои ҳифзи ҳамон соҳти давлатдорӣ ҳизмат мекунанд» (Ҳамон чо, с. 535).

Ҳанӯз дунувии ҳазор согдӣ қабӯлӣ яке аз саромадони фалсафai объективии олам Аристотел таъкид кардаст: «Конунгузор мебояд ба тарбияи ҷавонони аҳамияти фавқулода дихад. Маҳз дар давлатҳо, ки ҷунун муносибат нест, ҳуди соҳти давлатдорӣ зарар мебинанд» (Аристотел, Политика - М.: РИПОЛ Классик, 2010, с. 535).

Фақат дар ҳолат ба ҳуд осиҳӣ ҳар як соҳти давлатдорӣ, асосан барои ҳифзи ҳамон соҳти давлатдорӣ ҳизмат мекунанд» (Ҳамон чо, с. 535).

Дар идомаи сухан Аристотел таълими тарбияро ҷаннӣ, асос, ибтидо, сабабгори таъвудӣ ва шаклии мутҳавви ҷаҳонбинӣ дар ҷаҳонбинӣ мебошад.

Ҳанӯз дунувии ҳазор согдӣ қабӯлӣ яке аз саромадони фалсафai объективии олам Аристотел таъкид кардаст: «Конунгузор мебояд ба тарбияи ҷавонони аҳамияти фавқулода дихад. Маҳз дар давлатҳо, ки ҷунун муносибат нест, ҳуди соҳти давлатдорӣ зарар мебинанд» (Ҳамон чо, с. 535).

Дар идомаи сухан Аристотел таълими тарбияро ҷаннӣ, асос, ибтидо, сабабгори таъвудӣ ва шаклии мутҳавви ҷаҳонбинӣ дар ҷаҳонбинӣ мебошад.

Ҳанӯз дунувии ҳазор согдӣ қабӯлӣ яке аз саромадони фалсафai объективии олам Аристотел таъкид кардаст: «Конунгузор мебояд ба тарбияи ҷавонони аҳамияти фавқулода дихад. Маҳз дар давлатҳо, ки ҷунун муносибат нест, ҳуди соҳти давлатдорӣ зарар мебинанд» (Ҳамон чо, с. 535).

Дар идомаи сухан Аристотел таълими тарбияро ҷаннӣ, асос, ибтидо, сабабгори таъвудӣ ва шаклии мутҳавви ҷаҳонбинӣ дар ҷаҳонбинӣ мебошад.

Ҳанӯз дунувии ҳазор согдӣ қабӯлӣ яке аз саромадони фалсафai объективии олам Аристотел таъкид кардаст: «Конунгузор мебояд ба тарбияи ҷавонони аҳамияти фавқулода дихад. Маҳз дар давлатҳо, ки ҷунун муносибат нест, ҳуди соҳти давлатдорӣ зарар мебинанд» (Ҳамон чо, с. 535).

Дар идомаи сухан Аристотел таълими тарбияро ҷаннӣ, асос, ибтидо, сабабгори таъвудӣ ва шаклии мутҳавви ҷаҳонбинӣ дар ҷаҳонбинӣ мебошад.

Ҳанӯз дунувии ҳазор согдӣ қабӯлӣ яке аз саромадони фалсафai объективии олам Аристотел таъкид кардаст: «Конунгузор мебояд ба тарбияи ҷавонони аҳамияти фавқулода дихад. Маҳз дар давлатҳо, ки ҷунун муносибат нест, ҳуди соҳти давлатдорӣ зарар мебинанд» (Ҳамон чо, с. 535).

Дар идомаи сухан Аристотел таълими тарбияро ҷаннӣ, асос, ибтидо, сабабгори таъвудӣ ва шаклии мутҳавви ҷаҳонбинӣ дар ҷаҳонбинӣ мебошад.

Ҳанӯз дунувии ҳазор согдӣ қабӯлӣ яке аз саромадони фалсафai объективии олам Аристотел таъкид кардаст: «Конунгузор мебояд ба тарбияи ҷавонони аҳамияти фавқулода дихад. Маҳз дар давлатҳо, ки ҷунун муносибат нест, ҳуди соҳти давлатдорӣ зарар мебинанд» (Ҳамон чо, с. 535).

Дар идомаи сухан Аристотел таълими тарбияро ҷаннӣ, асос, ибтидо, сабабгори таъвудӣ ва шаклии мутҳавви ҷаҳонбинӣ дар ҷаҳонбинӣ мебошад.

Ҳанӯз дунувии ҳазор согдӣ қабӯлӣ яке аз саромадони фалсафai объективии олам Аристотел таъкид кардаст: «Конунгузор мебояд ба тарбияи ҷавонони аҳамияти фавқулода дихад. Маҳз дар давлатҳо, ки ҷунун муносибат нест, ҳуди соҳти давлатдорӣ зарар мебинанд» (Ҳамон чо, с. 535).

Дар идомаи сухан Аристотел таълими тарбияро ҷаннӣ, асос, ибтидо, сабабгори таъвудӣ ва шаклии мутҳавви ҷаҳонбинӣ дар ҷаҳонбинӣ мебошад.

Ҳанӯз дунувии ҳазор согдӣ қабӯлӣ яке аз саромадони фалсафai объективии олам Аристотел таъкид кардаст: «Конунгузор мебояд ба тарбияи ҷавонони аҳамияти фавқулода дихад. Маҳз дар давлатҳо, ки ҷунун муносибат нест, ҳуди соҳти давлатдорӣ зарар мебинанд» (Ҳамон чо, с. 535).

Дар идомаи сухан Аристотел таълими тарбияро ҷаннӣ, асос, ибтидо, сабабгори таъвудӣ ва шаклии мутҳавви ҷаҳонбинӣ дар ҷаҳонбинӣ мебошад.

Ҳанӯз дунувии ҳазор согдӣ қабӯлӣ яке аз саромадони фалсафai объективии олам Аристотел таъкид кардаст: «Конунгузор мебояд ба тарбияи ҷавонони аҳамияти фавқулода дихад. Маҳз дар давлатҳо, ки ҷунун муносибат нест, ҳуди соҳти давлатдорӣ зарар мебинанд» (Ҳамон чо, с. 535).

Дар идомаи сухан Аристотел таълими тарбияро ҷаннӣ, асос, ибтидо, сабабгори таъвудӣ ва шаклии мутҳавви ҷаҳонбинӣ дар ҷаҳонбинӣ мебошад.

Ҳанӯз дунувии ҳазор согдӣ қабӯлӣ яке аз саромадони фалсафai объективии олам Аристотел таъкид кардаст: «Конунгузор мебояд ба тарбияи ҷавонони аҳамияти фавқулода дихад. Маҳз дар давлатҳо, ки ҷунун муносибат нест, ҳуди соҳти давлатдорӣ зарар мебинанд» (Ҳамон чо, с. 535).

Дар идомаи сухан Аристотел таълими тарбияро ҷаннӣ, асос, ибтидо, сабабгори таъвудӣ ва шаклии мутҳавви ҷаҳонбинӣ дар ҷаҳонбинӣ мебошад.

Ҳанӯз дунувии ҳазор согдӣ қабӯлӣ яке аз саромадони фалсафai объективии олам Аристотел таъкид кардаст: «Конунгузор мебояд ба тарбияи ҷавонони аҳамияти фавқулода дихад. Маҳз дар давлатҳо, ки ҷунун муносибат нест, ҳуди соҳти давлатдорӣ зарар мебинанд» (Ҳамон чо, с. 535).

Дар идомаи сухан Аристотел таълими тарбияро ҷаннӣ, асос, ибтидо, сабабгори таъвудӣ ва шаклии мутҳавви ҷаҳонбинӣ дар ҷаҳонбинӣ мебошад.

Ҳанӯз дунувии ҳазор согдӣ қабӯлӣ яке аз саромадони фалсафai объективии олам Аристотел таъкид кардаст: «Конунгузор мебояд ба тарбияи ҷавонони аҳамияти фавқулода дихад. Маҳз дар давлатҳо, ки ҷунун муносибат нест, ҳуди соҳти давлатдорӣ зарар мебинанд» (Ҳамон чо, с. 535).

Дар идомаи сухан Аристотел таълими тарбияро ҷаннӣ, асос, ибтидо, сабабгори таъвудӣ ва шаклии мутҳавви ҷаҳонбинӣ дар ҷаҳонбинӣ мебошад.

Ҳанӯз дунувии ҳазор согдӣ қабӯлӣ яке аз саромадони фалсафai объективии олам Аристотел таъкид кардаст: «Конунгузор мебояд ба тарбияи ҷавонони аҳамияти фавқулода дихад. Маҳз дар давлатҳо, ки ҷунун муносибат нест, ҳуди соҳти давлатдорӣ зарар мебинанд» (Ҳамон чо, с. 535).

Дар идомаи сухан Аристотел таълими тарбияро ҷаннӣ, асос, ибтидо, сабабгори таъвудӣ ва шаклии мутҳавви ҷаҳонбинӣ дар ҷаҳонбинӣ мебошад.

Ҳанӯз дунувии ҳазор согдӣ қабӯлӣ яке аз саромадони фалсафai объективии олам Аристотел таъкид кардаст: «Конунгузор мебояд ба тарбияи ҷавонони аҳамияти фавқулода дихад. Маҳз дар давлатҳо, ки ҷунун муносибат нест, ҳуди соҳти давлатдорӣ зарар мебинанд» (Ҳамон чо, с. 535).

Дар идомаи сухан Аристотел таълими тарбияро ҷаннӣ, асос, ибтидо, сабабгори таъвудӣ ва шаклии мутҳавви ҷаҳонбинӣ дар ҷаҳонбинӣ мебошад.

Ҳанӯз дунувии ҳазор согдӣ қабӯлӣ яке аз саромадони фалсафai объективии олам Аристотел таъкид кардаст: «Конунгузор мебояд ба тарбияи ҷавонони аҳамияти фавқулода дихад. Маҳз дар давлатҳо, ки ҷунун муносибат нест, ҳуди соҳти давлатдорӣ зарар мебинанд» (Ҳамон чо, с. 535).

Дар идомаи сухан Аристотел таълими тарбияро ҷаннӣ, асос, ибтидо, сабабгори таъвудӣ ва шаклии мутҳавви ҷаҳонбинӣ дар ҷаҳонбинӣ мебошад.

Ҳанӯз дунувии ҳазор согдӣ қабӯлӣ яке аз саромадони фалсафai объективии олам Аристотел таъкид кардаст: «Конунгузор мебояд ба тарбияи ҷавонони аҳамияти фавқулода дихад. Маҳз дар давлатҳо, ки ҷунун муносибат нест, ҳуди соҳти давлатдорӣ зарар мебинанд» (Ҳамон чо, с. 535).

Дар идомаи сухан Аристотел таълими тарб

ҚОНУН МАСЬУЛИЯТШИНОСИРО ТАҚВИЯТ БАХШИД

Тибқи иттилои мудири бахши танзими айана ва ҷашни маросими Макомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатии нохияи Айнӣ Умедин Шохирзода дар ҳудуди нохия нуҳ қомиссияи доимоамалкунанда ва 94 комиссияи ҷамъияти амал менамояд. Дар асоси нақшани кории комиссияҳо 10 семинар, ду маҷлиси доимӣ, 16 муноқоту воҳӯӣ, 1320 муҷоҷиати шифоҳӣ ва хаттӣ ва 47 санҷиши комиссияни гузарониди шуд.

Соли гузашта дар нохия 1025 тӯйи домодиву аргӯз баргузор гардидааст, ки дар он 1001 сар ҷарои ҳурд бо ҳарҷи 5 миллиону 516 ҳазор 700 сомонӣ забӯ шуд. Дар ин давра 295 маросими азодӣ донор гардида.

Тӯли як сол дар нохия 12 ҷонуншаканӣ ба қайд гирифта шуда, нисбат ба ашҳоси гунахкор протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуд ва ба суд пешниҳод гардида.

Яке аз самтҳои асосии фаъолияти бахши танзими айана ва ҷашни маросими кор бо

иттиҳодияҳои динӣ ва татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи озодии виҷодон ва иттиҳодияҳои динӣ» мебошад. Бо мақсади татбиқи мӯкаррароти ҷонуни мазкур корҳои таблиғию ташвиҳоти ва фахмандадиҳӣ дар байни шаҳрвандон вусъат дода шудааст.

Ҳоло дар нохия масҷиди чомеъӣ ва 38 масҷиди панҷаҷаҳа амал менамояд. Дар иттиҳодияҳои ҷонуни мазкур ба дониш, мазбулат, махорат ва малақати онҳо диккатӣ ҷиддӣ зоҳир мегардад.

Шарҳо тавзехи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълими тарбияи фарзанд» вазифаи ҳамешагии бахш буда, дар ин самт мунтазам дар ташкилоту муассисаҳо, мактабҳо ва масҷидҳо сӯҳбату воҳӯҳро баргузор мешавад.

Қобили зикр аст, ки онҳое, ки дар ҳарори қишишӣ ғайрирасмӣ дар муассисаҳои динӣ таҳсил мекардан, ба Ватан баргардонида шудаанд.

Комрони АСПОН,
«Садои мардум»



МАРКАЗЕ, КИ АЗ РӮИ 31 ИХТИСОС КАСБ МЕОМУЗОНД

Филиали Муассисаи давлатии «Маркази таълими қалонсолони Тоҷикистон» дар шаҳри Кӯлоб тибқи иҷозатномаи Агентии назорат дар соҳаи маориф ва имлии наҷди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намуда, новобаста аз синни сол аз рӯи 31 иҳтиносос қасб меомӯзонад.

Бино ба иттилои Умарҷон Имомиров, директори муассисаи мазкур, он аз соли 2008-ум фаъолият намуда, дар ин давра ба дастирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон заминӣ маддӣ хеле тақсият ёфт.

Соли гузашта, курсҳои кӯтоҳмуддати маркази мавриди назарро 1404 нафар аз рӯи иҳтинососи гуногун ҳатм намуданд.

Тибқи иттилои номбурда, ҷавононе, ки марказро ҳатм менамоянд, соҳиби шаҳодатномаи таҳассусӣ мегарданд.

Бо мақсади ҷалби бештари ҷавондуҳтарон ба ҳунарҳои мардумӣ омӯзонидани чакандӯӣ, зардӯӣ ва заргарӣ ҷараён дорад.

Исломи РАҶАБАЛӢ, «Садои мардум»

БА ТАВАЧҖҲУИ ПУДРАТЧИЁН ВА МОЛРАСОНҲО!

ДАВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Агентии ҳариди давлатии мол, ки ва ҳизматрасонии наҷди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - мақомоти ваколатдор) ва ташкилотҳои ҳаридор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои ҳариди номѓӯй зерини мол, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

ти/р	№ лот	Ташкилоти ҳаридор	Мавзӯи ҳарид	Усули ҳарид	Навъи ҳарид	Миқдори номѓӯй	Санаи анҷоми қабули дарҳоҳтоҳо
1	413330	Агентии стандартизации, метрология, сертификации ва нозироти сайдони наҷди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	Реагент	Озмуни ҳарид аз тарқи иштироки номаҳуд	Мол	102	05.02.2023 13:00:00
2	413331	Муассисаи давлатии «Боғи фарҳангӣ-фарорғати «Ҷавонӣ»-и Мақомоти иҷроияи ҳокимиюти давлатии шаҳри Душанбе	Дараҳт, гулҳои мавсими ва нуриҳои органикӣ	Озмуни ҳарид аз тарқи иштироки номаҳуд	Мол	37	15.02.2023 16:18:00
3	413332	Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк»	Насби системи ҳунарҳуна барои бином филиали БДА, ҶТ «Амонатбонк», воқеъ дар шаҳри Ҳоҷӣ, хиёбони Ваҳдат - 25а (собиқ биноми филиали ЧСК «Агронвестбонк»)	Озмуни ҳарид аз тарқи иштироки номаҳуд	Кор	1	16.02.2023 10:25:00

Лиалҳои БДА ҟТ «Амонатбонк» ё барномаи мобилии «Амонатмобайӣ», ҳуҷҷатҳои тендерии ҳудро бояд то вақти дар сутуни «Сана ва вақти қушодани лифоҳаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати мӯкаррарӯҳда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Сурӯғ: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Рустоват - 22.

Ҳадомати дастирии истифодабарандагони Портали ҳариди электронии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 446000304.

Озмунҳои ҳарид дар Портали ҳариди электронии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон <https://eprocurement.gov.tj> баргузор мегарданд.

Довталабон барои иштирок дар озмунҳо бояд дар Портали ҳариди электронии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шаванд. Бақайдигӣ роёғон анҷом дода шуда, довталабон метавонанд ба кумак ҷиҳати бақайдигӣ ва иштирок дар озмунҳо ба Ҳадомати дастирии истифодабарандагони Портал муроҷиат намоянд.

Довталабоне, ки ҳоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт тавассути фи-

ДАРАК ДИҲЕД!

✓ Суди шаҳри Панҷакент ба шаҳрванд Шодиева Турдиёи Нарзиевна, санаи таваллуддаш - 14-уми августи соли 1979, истиқоматкунанди шаҳри Ҷумҳурии Ҷавонӣ, ҳавлии 32 пешниҳод менамояд, ки ба суд ҳозир шавад ё аз ҳуд дардак дидҳад.

АЗ ҲАМАИОНҲО, ки дар бораи Шодиева Т.Н. маълумоте доранд, ҳоҳишиандем ба Суди шаҳри Панҷакент ҳабар дидҳанд.

ЭЪТИBOR НАДОРАД

✓ Шаҳодатномаи таҳсилоти миёнаи умуми силсилаи Т-ШТУ №041962-и гумшуда, ки онро муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми силсилаи Т-ШТУ №040962-и гумшуда, ки онро ҶДФ «Бақайдигирӣ» молу мулки гайриманқул дар шаҳри Душанбе, миқроноҳияи 192, ӯзунӣ 58 ба Қаландаров Шавкат Шукруллаевич додааст, эътибор надорад.

✓ Шинонсомаи техники ҳамони Ҳуисейнзода-12, блоки Е, ошёнаи соколӣ, ки ба қарори раиси шаҳри Душанбе ба ҶДММ «Сарманзӣ» дода шудааст, эътибор надорад.

✓ Шинонсомаи техники ҳамони Ҳуисейнзода-43, санаи 11-уми январи соли 2023 ба Раджабов Шаҳрӯз Махмадалиевич додааст, эътибор надорад.

✓ Шинонсомаи техники ҳамони Ҳуисейнзода-4, қартироҳои 43, 44 санаи 11-уми январи соли 2023 ба Раджабов Шаҳрӯз Махмадалиевич додааст, эътибор надорад.

✓ Шинонсомаи техники ҳамони Ҳуисейнзода-31-и гумшуда, ки онро ҶДФ «Бақайдигирӣ» молу мулки гайриманқул дар шаҳри Душанбе 31-уми августи соли 2022 ба Ҳусенов Алиқул Ҳайтолӣ (РЯМ 3230067464, РМА 325123567) додааст, эътибор надорад.

✓ Шинонсомаи техники ҳамони Ҳуисейнзода-31-и гумшуда, ки онро ҶДФ «Бақайдигирӣ» молу мулки гайриманқул дар шаҳри Душанбе 31-уми августи соли 2022 ба Ҳусенов Алиқул Ҳайтолӣ (РЯМ 3230067464, РМА 325123567) додааст, эътибор надорад.

✓ Шинонсомаи техники ҳамони Ҳуисейнзода-31-и гумшуда, ки онро ҶДФ «Бақайдигирӣ» молу мулки гайриманқул дар шаҳри Душанбе 31-уми августи соли 2022 ба Ҳусенов Алиқул Ҳайтолӣ (РЯМ 3230067464, РМА 325123567) додааст, эътибор надорад.

✓ Шинонсомаи техники ҳамони Ҳуисейнзода-31-и гумшуда, ки онро ҶДФ «Бақайдигирӣ» молу мулки гайриманқул дар шаҳри Душанбе 31-уми августи соли 2022 ба Ҳусенов Алиқул Ҳайтолӣ (РЯМ 3230067464, РМА 325123567) додааст, эътибор надорад.

✓ Шинонсомаи техники ҳамони Ҳуисейнзода-31-и гумшуда, ки онро ҶДФ «Бақайдигирӣ» молу мулки гайриманқул дар шаҳри Душанбе 31-уми августи соли 2022 ба Ҳусенов Алиқул Ҳайтолӣ (РЯМ 3230067464, РМА 325123567) додааст, эътибор надорад.

✓ Шинонсомаи техники Ҳамони Ҳуисейнзода-31-и гумшуда, ки онро ҶДФ «Бақайдигирӣ» молу мулки гайриманқул дар шаҳри Душанбе 31-уми августи соли 2022 ба Ҳусенов Алиқул Ҳайтолӣ (РЯМ 3230067464, РМА 325123567) додааст, эътибор надорад.

✓ Шинонсомаи техники Ҳамони Ҳуисейнзода-31-и гумшуда, ки онро ҶДФ «Бақайдигирӣ» молу мулки гайриманқул дар шаҳри Душанбе 31-уми августи соли 2022 ба Ҳусенов Алиқул Ҳайтолӣ (РЯМ 3230067464, РМА 325123567) додааст, эътибор надорад.

✓ Шинонсомаи техники Ҳамони Ҳуисейнзода-31-и гумшуда, ки онро ҶДФ «Бақайдигирӣ» молу мулки гайриманқул дар шаҳри Душанбе 31-уми августи соли 2022 ба Ҳусенов Алиқул Ҳайтолӣ (РЯМ 3230067464, РМА 325123567) додааст, эътибор надорад.

✓ Шинонсомаи техники Ҳамони Ҳуисейнзода-31-и гумшуда, ки онро ҶДФ «Бақайдигирӣ» молу мулки гайриманқул дар шаҳри Душанбе 31-уми августи соли 2022 ба Ҳусенов Алиқул Ҳайтолӣ (РЯМ 3230067464, РМА 325123567) додааст, эътибор надорад.

✓ Шинонсомаи техники Ҳамони Ҳуисейнзода-31-и гумшуда, ки онро ҶДФ «Бақайдигирӣ» молу мулки гайриманқул дар шаҳри Душанбе 31-уми августи соли 2022 ба Ҳусенов Алиқул Ҳайтолӣ (РЯМ 3230067464, РМА 325123567) додааст, эътибор надорад.

✓ Шинонсомаи техники Ҳамони Ҳуисейнзода-31-и гумшуда, ки онро ҶДФ «Бақайдигирӣ» молу мулки гайриманқул дар шаҳри Душанбе 31-уми августи соли 2022 ба Ҳусенов Алиқул Ҳайтолӣ (РЯМ 3230067464, РМА 325123567) додааст, эътибор надорад.

✓ Шинонсомаи техники Ҳамони Ҳуисейнзода-31-и гумшуда, ки онро ҶДФ «Бақайдигирӣ» молу мулки гайриманқул дар шаҳри Душанбе 31-уми августи соли 2022 ба Ҳусенов Алиқул Ҳайтолӣ (РЯМ 3230067464, РМА 325123567) додааст, эътибор надорад.

✓ Шинонсомаи техники Ҳамони Ҳуисейнзода-31-и гумшуда, ки онро ҶДФ «Бақайдигирӣ» молу мулки гайриманқул дар шаҳри Душанбе 31-уми августи соли 2022 ба Ҳусенов Алиқул Ҳайтолӣ (РЯМ 3230067464, РМА 325123567) додааст, эътибор надорад.

✓ Шинонсомаи техники Ҳамони Ҳуисейнзода-31-и гумшуда, ки онро ҶДФ «Бақайдигирӣ» молу мулки гайриманқул дар шаҳри Душанбе 31-уми августи соли 2022 ба Ҳусенов Алиқул Ҳайтолӣ (РЯМ 3230067464, РМА 325123567) додааст, эътибор надорад.

✓ Шинонсомаи техники Ҳамони Ҳуисейнзода-31-и гумшуда, ки онро ҶДФ «Бақайдигирӣ» молу мулки гайриманқул дар шаҳри Душан